

ПУҚМАИ АФЗУН ЗИ МЕЬЁР ОВАРАД РАНЦИ ЗИЁД,
ОФАРИНИ МОДАРОН БО ТИФЛИ НУҲ МАҲ ДАР НИҲОД.

ТАХТИ

СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРӢ
ҲАДАФИ МОСТ!

Рӯзнома аз моҳи майи соли 1932
нашр мешавад
ЧОРШАНБЕ, 31 январи соли 2018,
№4-5 (8263)



КУБОД

kubod36@mail.ru

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

ПАЁМИ ТАБРИКИИ РАИСИ НоҲИЯ, УЗВИ МАЧЛИСИ МИЛЛИИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ФАЙЗУЛЛОЗОДА ЗАФАР ҲАЙРУЛЛО БАХШИДА БА ИДИ САДА

Ҳозирини гиромӣ!

Ҷамъомади имрӯзai мо ба хотири таҷлили яке аз ҷашиҳои қадими ҳамон мебошад, ки он иди сада ном дорад.

Ба ин муносабат Шуморо, ҳамдиёрони азиз табрик ва муборакбод гуфта, бароятон дар останаи ин ҷашиҳои қадими аҷдодиамон бурдборӣ ва комёбихо орзумандам.

Сада яке аз ҷашиҳои қадими ҳамон мебошад, ки рӯзи 10-уми моҳи Бахмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардад. Мутобики солшумории милодӣ Сада ба поёни шаби 30-уму оғози рӯзи 31 - уми январ рост меояд. Метавон гуфт, ки Сада пас аз 40 шабонарӯзи омадани Шаби Ялдо ё худ пас аз гузаштани чиллаи қалони зимистон фаро расида, ҷун гиромидошти ойини зардӯштӣ ва бузургдошти Мехр истиқболӣ гирифт мешуд.

Дар баробари ба даст оварданни истиқполияти давлатӣ Ҳукумати мамлакат бо сарварии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ҷашиӯи миллӣ дубора эҳҳе гардида, таҷлили онҳо дар сатҳи милливу давлатӣ барқарор гардид. Вобаста ба ин Пешвои

миллат муҳтарам Эмомали Рахмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии қишвар қайд намуданд, ки: Суннату ойинҳои нек ва ҷашиҳои миллии мо, мисли Наврӯз, Мехрғон ва Сада дар тӯли таърихи барои тарғиби аҳлоқу манавиёти созандагӣ хизмат карданд.

Ҳамзамон дар Паёми худ сарвари давлат соли 2018-умро “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” Ҷӯлон намуда, барои рушду тараққиёти минбаъдаи ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин васила беҳтар гардонидани сатҳи зисту зиндагонӣ ва ташкили ҷойҳои кории нав замин на гузаштаанд. Додани имтиёз ба ҳунармандон аз ғамхории сарвари давлат нисбат ба сокинони қишвар мебошад.

Ҳамоиши имрӯзai ҳунарҳои мардумӣ, ки маҳсули дастӣ ҳунармандони ноҳия мебошанд, моро оғоҳ менамояд, ки дар ҳақиқат дар ноҳия ҳунармандон зиёд буда, барои рушд додани ҳунари худ аз тамоми имкониятҳо барҳӯрдор мебошанд.

Ҳусусияти дигари ин ҷашиҳои оғози Наврӯз мардумро аз хотимаёбии фасли сармо дарак дода, аз омадани ҳавои муносаби ва оғози мавсими қишу кор мудагонӣ медиҳад.



Ҳамин тарик ҷашиҳои Сада яке аз ҷашиҳои мавсимию маросими мардуми ориёитабор, аз ҷумла ниёғони тоҷикон буда, он ҳамчун рамзи омодагӣ ба қишу кори баҳорӣ ва рафтани нимаи зимистон, ҳамзамон ба марду мӯждаи нахусти баҳорро оварда, дехқонро барои қишу кори саҳро омода менамояд.

Деконони ноҳия ҷиҳати иҷрои дурнамо дар майдони се ҳазору ҷилу ҳафт гектар замин қишиши зироатҳои қишоварзиро анҷом дода, интизори рӯйндани ҳосили

фаровон мебошанд. Ҳамоиши имрӯзai ҳавонҳои ва гулу буттаҳо ба ин мақсад мебошад, ки ба ин восита эҳтиёҷоти мардум ба маҳсулоти қишоварзӣ ва боғдорӣ, ки шуғли асосии сокинони ноҳия маҳсуб мейбад, таъмин карда шавад. Инчунин баргузории ҷорабинии имрӯза ба хотири тарғиб ва ташвиқи сокинон ба корҳои ободониву созандагӣ ва бунёдкорӣ, аз ҷумла бунёди боғ, ки иқлими ноҳиямон ба он муносаб мебошад, сурат мегирад.

Ҳозирини арҷманӣ!

Ҷаҳони Сада дар масири таърихи ҷойгоҳи ҳоса дошта ҳангоми давлатдоии Ашқониён, Сосониён ва Сомониён бо тантана ва шуқӯҳи тамом истиқбол мегардид. Ва бузургони илму адаби мо, ҷун Фирдавсиву Анварӣ, Мануҷеҳриву Фарруҳӣ ва дигарон дар васфи ин ҷашиҳои миллӣ осори пурарзиш эҷод кардаанд.

Дар оҳир бори дигар Шуморо ба фарорасии ҷаҳони Сада самимона табрик гуфта, бароятон дар корҳои ободонӣ ва оғози мавсими нави фатъолият барору комёбӣ орзу намуда, ба ҳонадони ҳар яки Шумо тинҷиву амонӣ, баҳту саодат ва рӯзгори шоистаро таманно дорам.

Саломату сарбаланд бошед!

Амри Раиси ноҳия

БА ИСТИҚБОЛИ ҶАШНҲОИ МИЛӢ

Санаи 18 январи соли равон таҳти рақами №12 амри Раиси ноҳия «Дар бораи таъсиси ситodi ноҳиявӣ» ба тавсив расид. Дар асоси амри мазкур сидoti ноҳиявӣ оид ба ташкили корҳои ободонӣ, ниҳолшинонӣ, қабудизоркунӣ, наасби шиору оvezəxō tāsīs va nazorati korxō ba ҳayati guruhxi korӣ az ҳisobi kormandoni maqomoti iҷroiai ҳokimiyati давлатии ноҳия va tashkilotu muassisaҳoи daҳlidor voguzor karda shud. Tibқi amri mazkur muovinonи раиси ноҳия Aliy Tochiев, raиси sitod, Tochinesso Sharipova, muovin va az ҳisobi mudironi baxshu shӯbāxō sardoroni muasisaҳo roxbaroni tashkilotxо 17-nafar aъzoi sitod paziруfta shudan.

Раиси ноҳия дар робита ба амри мазкур раисони ҷамоатҳои шаҳраку deҳoti ноҳияро вазифador karдаast, kи «оид ба tāyērī va taҷlili Idi bainal-milalāt Nāvruz, ҷašnī 30 solagī Istitiqpoliāti давлатii Ҷumҳurii Toҷikiſtōn va dīgar chora-binixōi dar peshistoda dar markazi noҳiia va ҷamоati shaҳrakū deҳot Nāksha-chorabiniҳoro tāxīa namuda, ba sitodi noҳiavӣ peshniҳod namoyānd. Ҳamzamoni sitodi noҳiavӣ vaziғadōr karda mēshavād, kи korxōi ančomdodaи guruhxi koriro barrasī namuda, az natīchaаш ба maqomoti iҷroiai aҳbor manzur namoyānd. Nazorati amr ba zimmaи muovinonи soҳavӣ va roxbari dastgoҳ voguzor karda shudaast.

САДА

Ҷаҳони Сада аввалин бор 10 январи соли 1991 dar markazi noҳiia bo istifoda az mawodxōi «Ensklopediya Sovetii toҷik» va matbuoti davriй barnomai mukkamali bādēy-drammavī tashkil karda shud.

Muvoifiқi rivojati Shoxnomai bezavoli Fir davśi bābād az pīrūzī rūshnōi, bar zulūmot, yāni shikasti Zaҳxoki moron az taraфи Kovaи oҳangar gūy iddi Sada ba in tarbiy bāvchud omada boşad. Bābdi sarnagun karданi Zaҳxoki moron chun anъanaи ҳamai pīrūzī tāxībi nestu nobud karданi atrofiyān oғoz mēgarداد. Vaқte, kи shomgoҳon қasobi Zaҳokro, kи odamонро kushta az maғzi sari onҳo xurok taēr mekarad daštigir karda, ba kushtan mebarand, doddoxh karda ibroz medorad to ūro na-kushand, zero ba mardu nekiy karda ast. Ҳama dar ҳayrat meaftand, kи қassobi Zaҳokchī naқūy karda boşad? Қassobi megӯyad, kи az du nafrari ba kushtan ovardagon jakeashro kushta, ba maғzi sari ū maғzi sari gusfandro ilova karda, jaq nafraro raҳo mekaradaast. Vaқte, kи az қassobi shoxhid talab mekuṇand dar toriki shomgoҳ ba kӯx sado medihad, kи eъn onҳo, kи shumoro načot dodað az xud daarak dixēd! Dar in asno barki mайдon laҳzae xomӯsh garida az boloi binoi xukumatu shubbaи aloқa va meҳmonxonha guruhxi odamom bo fanařxo az xud daarak dodand. Roli қassobi shoxhr direktori Osorxonai noҳiia Maҳmud Saidov iҷro karda bud. Tazodro bubi-ned, kи shabi 10 janvar shabi xunuktari ni sol bud. Dar cho'e xonda будам, kи az iddi Sada to

ba Nāvruz sad shabu sad rӯz fosilaro dar bar megiрад. Ba akidaи nigoranda satrō amali bāshardustonaи яке аз nazdikonи shoxi xunhor-tarin dalolat az on medihad, kи ҳar kи xoҳad dar ҳamai sharoiti dušvor naқūy karda metavanad. Az taraфи dīgar dalolat bar on ast, kи dar tīnatī ba dītarin inson, zoti barguzida Ofardigor, nekiyu naқūkor to andozāye choy dorad. Iқror boyad shud, kи dar guzash-tai tīravu tor, satxī pasti zindagī mushkilot kūlli marдумro girebonigir bud. Maxsusān dar oҳiri fasli zimistoni, kи zaҳiraҳoи moddī maҳdud mēshudu marдум ba daštigiri afrodi sahovat-pēsha bēshtar niyēz doštānd. Az in liҳoz ҷaҳoni Sada ba saҳxiҳo rost omadarо ҷaҳoni saҳo, ҷaҳoni meҳr ҳam megӯyand.

Boyad zikr karad, kи in avvalinu oҳiri ҷaҳoni Sada bud, kи dar noҳiia Kūbodiён dar ҳazoraи guzash-ta, ba tarzi omvāy va hotirmon barguzor garida bud.

Nāvruz, Mēhrғon va Sada na ҷaҳoni fasnavivu boftai taқalibū, balki ҷaҳoni tabbiist. Sada ҷaҳoni ba jaon adēnū mazҳab alopakamand nabudai niyēgonamom mēboшand. Az imkonoti Hudoðod, obrou nufuzi Peshvoi mil-lat muҳtaram Emomali Rahmon dar arasi bainal-milalāt istifoda burda, boyad, kи masъuloni soҳa roxhxi ҷaҳonišavii ruknҳoи in iddi niyēgonro roxhāndozӣ kūnand. To in, kи dar қatori ҷaҳoni Nāvruzu Mēhrғon Sada niz az taraifi chomeyāi bainal-milalāt eъtirof gashta ҷaҳoni garad.

Куввати Дод

ОБУНА БА «ТАХТИ КУБОД» НАТИЧАГИРӢ НАШУД

Матбуот дар ҳама давру замон минбари розу ниёз ва ғанӣ гардидани маънавиёти инсон буду ҳаст.

Дар ноҳияи Кубодиён бо мақсади чонибдории сиёсати ҳукумати мамлакат дар шахсияти Асосгзори сулху вахдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин баланд бардоштани маърифати фарҳангии аҳолӣ бо дастгирии муассис- мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳия ҳанӯз аз соли 2013 адади нашри рӯзномаи «Тахти Кубод» ба маротиб афзун гардида бо заҳматҳои пайвастаи аҳли эҷод саҳифаҳо рангину матлабҳо пурмуҳтавотар гаштаст, ки ин як нав таблиғи нашрия миёни ҷомеа маҳсуб меёбад. Имрӯз на факат маорифчиён, кормандони соҳаи тиб, колективҳои меҳнатӣ дар маҷмӯъ бучавиҳо, балки ҳочагидорон ва мardумi оддӣ niz ихлосмандi rӯznomai nohijavib meboшанд. Mo инро az dastgirivu ҳамрайиа-шon dar rafti maъrakai обуна ба неки дарк va эҳсос намудaem. Dar ivazи ҳамаи ин fahmoriҳo mo rӯznomani-горон kӯшиш ба ҳарҷ медиҳем, то ба dili xonandaи xesh-tavvaasuti inъicosi паҳluҳo ҳaётü rӯzgori aшhosи gungun kасбу kor, ҳam чоzi аксҳову ifsho камбудиҳои dar ҷomea choy doшta roҳ biёбem. Гӯш фаро додан ба ҳасратҳои dili mardum, bongi iztirob задan az mushkilotashon az ҳadafmandona gom guzoshstanҳoи most, ki to ҷoe komёbi насибамон гардида.

Ҳар кору амали нек шоистаи қадрдонист. Ammo dar faholiyati rӯzmaro ба muшоҳida merasad, ki tanbalu айёр, firibegarу makkor bo peshsaфони aҳli zaҳmat dar як saф қарор dorand. Xizmatxо niz якранг баҳoguzorӣ shuda dar palлаi tarozu ҳambazn guzoшta mешавand. Dигар vaқti он расидаст, ki peshsaфони maъrakai обунаро aқalан bo сипосномае қадrdoni намудa, onҳoe ба misli ҷamoatҳoи U. Nazarov, I. Nizov, қисман H. Husrov, bo tamom ҷamoati deҳoti 20 solagii Istiklolу Tахти Sangin va Navobod, ki gӯe bo masliҳat du sol mешавad обунаро ba rӯznomai nohijavib ba назari эътибор наме-riand va iҷroи onro tаъmin karдан nestand, ҳol on ki az rӯi shunidaҳoи mon bo қimmati arzon obuna «Tахти Кубод» гуфта «mablaғhoxi ҷamъovari namudaro ba rӯzno-маҳoи ҷumҳuriyavib va digar korҳo ҳarҷ karдаанд, meboяд, mučozo шаванд.

Bo aibи roҳbaroni ҷamoatҳoи bolozikr «Tахти Кубод» intizori эҳsoni onҳo обунаро ҷamъbast nakaрадem va namentevoneм sметai ҳarоҷoti нашriyarо тартиb doda bo matbaa шartnomi bубандem. Obuna baroi in ҷamoatҳo идома дорад.

Адолат

ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИҲИ ОСОРИ ГУЗАШТАГОНИ МО

Taъriҳ oinaest, ki kулли бузургию dastovard, kамию kostии ҳar як millat dar он inъicosi meгардад. Ҳar як қавм va millati mutamaddin ба ғuzashthai ҳud, ba rӯzgori niy়egoni ҳud, ba muъcizai ofari-даи бузургонi ҳud nabояд beparvo boшad. Vaқte, ki kас az ғuzashthai ҳud ba pur-ragi оgoҳ nest, chun kӯri beaso dar mavaroi давру замон, sarriшati kori ҳudро namеёbad ва ҳameshaғulmu dastnigari digar ҳalқi millatxо boқi me-monad. Az in rӯ xifz va nigoҳdoшti ҳar як ёдгории taъriҳi va farҳangi барои farzandoni banomusi millat ҳam farz va ҳam қarz ast.

Boisi xurSandivu iftihori mo milplatи kуҳanbuнd ast, ki Aсосгузори sulhu вахдатi milлi, Peshvoi millat, Sarvari давлат, muҳtaram Emomalӣ Raҳmon dar Paёmi imsolai xesh ба Maҷlisi Oлии mamlakat soli 2018-roҳamchun «Soli rušdi соҳai сайёҳi va ҳunarҳoи marдумi» эълон namudan, ki in ikdom boisi muarrifiin beştri ёдgoriҳoи taъriҳi va peshrafatu эҳxi ҳunarҳoи marдумi xoҳad garid.

Nohijai Kубodiёni бostoni яке az nohijai ҷamъi будa, maғhumi nohijai Kубodiёni ба aқida bostonshinoس Юсуфшоҳ

Ekubov ba nomi aсосгузорi sulpolai «Kайониён» Kайқubod, ki dar asri 15-i pesh az milod ҳukmroni

karдаast, marbut ast. Az in xotir agar замони ҳukmroni ўro bo bunёdi Kубodiёni як donem, pas Kубodiёni doroи taъriхи 3500 sola будa, zodgoҳi mutaffakiри bузурги ҳalқi тоҷiku forс Hosiри Husravi Kубodiёni ба shumor meravad.

Dar nohijai Kубodiёni bostoni 8 adad ёдgoriҳoи taъriхи aҳamiyati umumi ҷumҳuriyavib doшta mavchud ast, ki ba asrҳoи 6-i pesh az melod va 4-5-i melod tаaluk ҳaluk dorad.

Яке az chunini ёdgoriҳoи taъriҳi in shaҳri Tахти Sangin meboшad, ki dar қismati ҷanubии nohijai Kубodiёni dar soҳili rosti dарёi Omu, on ҷoe ki obi dарёҳoи Vahsh, Panҷ va Kunduz omezish ёfta, nomi dарёi Omu megiрад va baroи kиштгардонi muvofiқ ast.

Uburе, ki az Tахти Sangin to Tахти Kубod ҳamchun did-bongoҳi Tахти Sangin ba shumor meraft, in roҳi ҳushkist, ki korvon hoҳu nohoҳ az on meboist bigzaraд.

Яке az sababҳoitavačchuh i таъriхnigordon ba Tахти Sangin dарёfti «Hазинаи Amudarё» az in maҳal буд. Hазinaи mazkur az daračai inkišofi ҳunari badei i naverad шaҳdat medihad va asosi in koleksiajro, ki ba asrҳoи VI-IV to melod tаaluk ҳaluk dorad, masnouti dar shimali Boxtar ёftwuda давraи haҳomaniшиҳo meboшad.

Dar nimaи duymi asri 19 bозоргонoni buхорoi masnouti farovon-maҳsuli ҳunarmandoni kubodiёni bo arzishi noctize xaridori namuda, ba bозорҳi Xinduston baroи furӯsh burdaанд, ki pason az ҷoniби anglisxо xaridori гардида, ba osorxonai Britaniya Kabir tuҳfa karда shudanد.

Tахти Sangin dar якҷoйi bo ёдгории digar Tахти Kубod, ki dar masoфаи 5 km durtar ҷoигir ast, bo

Sanaи 22 decabri soli 2017 dar ҷa-ласai panҷumi якҷo-яи Maҷlisi milлi va Maҷlisi namояндagoni Maҷlisi Oлии Ҷumҳuриi Toҷikiiston daъvati panҷum, Paёmi Aсосгузорi sulhu вахdati milлi, Peshvoi millat Prезидентi Ҷumҳuриi Toҷikiiston muҳtaram Emomalӣ Raҳmon «Dar borai samtҳoи asosии siёsati доҳiliю horiҷi Ҷumҳuриi Toҷikiiston» iroa гардида, tавассuti ҳamai vasooti aҳbori ommaи Ҷumҳuриi пахш карда шуд.

Soli duvum ast, ki Peshvoi muazzami millat Paёmi худро dar poёni soli milloid ҳamchun яk barnomaи muкammali solonaи ҳar яk fardi toҷikiiston iroa, naқshawu vazi-faҳoи navbatи va oянدارo барои rasidan ba ҳadafҳoи nazarras bo maқsadi taъminи rušdi ustovri rӯzgori marдум muайян menamояд.

Dar Paёmi худ Peshvoi millat ibroz doшtanد, ki «Niшondiҳanдаҳoи rušdi nerӯi инсонi az se samti asosi ҷa-straras i тaҳsilot, sifati tаҳsilot, sar-mojaи инсонi va қobiлиyat

darozumrӣ va satҳi шoи-стai zindagi iborat meboшad» va tasdiqi in guftaҳo шaҳdat az on medihad, ki Ҳukumatи Ҷumҳuриi Toҷikiiston bo tаҳia va қabuли barномaҳoи давлатi tаdbirҳoи судmandro amali menamояд.

«Soli rušdi сайёҳi va ҳunarҳoи marдумi» эъlon гардидани soli 2018 ҳamchunin iкdomi rušdi ҳunarҳoи marдумi, muarriғari farҳangu madaniyat kуҳani millati toҷik dар arsai bайнalhalқi megarداد.

Sol aз sol Sarvari давлат ba rušdi соҳai maorif tаваҷuҳi maxsus zoҳir namuda, peshrafti ҷomearo dар peshrafti ilmu tehnologiya va omӯziши onro az ҷoniби nasli navras medonand. Dar ҷumҳuриi daҳo muassisahoi taъlimi soҳtavu aznavsoroi гардида, baroи taъlimiрандан шaroitxоi beҳtarin faroҳam oварda shudaast. Niшondiҳanдаҳoи daračai tаҳsilot sobit mesozad, ki savodnoki miёni aҳoli rӯ ba inkišofi ҳuҳoda, shumoraи шaҳrvandoni tаҳsiloti ibtidoi, miёna va oлии kасbi doшta ba marotiб afzudaast. Tasdiqi in guftaҳo natiqaи nazarsanchi гuzaronidai sозmonҳoи bo-nufuzi ҳaҳonи meboшad, ki az rӯi chor niшondiҳanда, jaъne dastras i тaҳsilot, sifati tаҳsilot, sar-mojaи инсонi va қobiлиyat beshtarro ba duш girem.



ракобати он дар miёni 101 давлати ҷaҳon Toҷikiiston choi 54 умро соҳib gashtaast.

Binobar in ҳar fari-ди ҷomearo зарур ast, ki boz ҳam ziёdtar zaҳmat kashiда, dar masъalaи taъlimi tarbiya, farorigriи farzandon ba taъlim, afzaliyati beshtar diҳem. Ҳamkoriro bo muassisahoi taъlimi gustariш doda, dar taъlimi tarbiya farzand, baland bardoшtani hissi хudshinoسi milлi, vatandushti, iftixori vatanдорi va dar ruҳi insonparvarи tarbiya namudan i насли navras maroқ zoҳir namoem, baroи omӯziши fanҳoи muosir va zardonҳoи xorij шaroit faroҳam oварda, masъuliati beshtarro ba duш girem.

**Абдуллоев
Абдуваҳоб,
Мудири шуъбаи
таблиции
ки ҲХДТ дар nohija**

қарҳoи XXIII-XIX melodiй ba ҳaisi boštiшgoҳi mir va bekhoi Kубodiёni xizmat kardaast. Az қasri bek будани қalъa kуҳanisoloni nohija niz ёdovari menamоянд. Dar nazdiки Қalъa safirxona (elchixona)-i mashҳur vuchud doшt, ki beki Kубodiёni mehmononi olikadri horiҷi ro dar on choy mepaziruфт. Mutasasifona alxol az on binoi muҳtasham tanҳo chand chanori azimchusса va ҳavze boқi mondaastu halos. Қalъa Mir шoҳidi biserҳ ҳodisaҳoi foҷiabori ҳalқi toҷik meboшad. Agar dar Russiia подшоҳi Сибир bo tabiatи saхtu ҳunuk va dур будan az markaz, chi badarғai odamoni inkilobi maҳsуб meёft, Kубodiёni niz bo ҳarorati гарми тoқat-farso va az markazi Buxoro dур будanash choi badarғavu zindonии amorati Buxoro norozi, ba shumor meraft.

Dar ibtidoi asrҳoи VII-VI dar in makon ҳunarman-ди - kosiбi va савдо rivochу равнақ ёfta буд. Ҳolо ҳam dar Kубodiёni гuzarҳoro bo nomi kасbояшon jaъne гузari bofan dagon, kулолgaron, oҳanгарон va fajra nom mebarand.

Bозёftxоi Қalъa Mir як saҳifaи тозае гардида, ki dar mawzehxоi Boxtari қадim mawzud будани tamad-dun va digar peshahoi ҳunarmandiro aсоснок menamояд.

**Махмадаюб
Шарифзода,
Raиси Kумитаи
иҷroияи ҲХДТ**

Tахти Sangin muhimtarin

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР МУВАФФАҚ ШУДАН БА РИЗОЯТИ МИЛЛӢ ВА СУЛҲУ ВАҲДАТ

Маълум аст, ки асри XX ба таърих чун асри пурфоция ва пуртазод ворид гардидааст.

Дар таърихи Тоҷикистони азизамон ин ҳолат бо як тезутундии ба худ хос зоҳир гардида, ҷумхуриро дар гирдоби дигаргуниҳои иҷтимоиву сиёсӣ қарор дод. Дар ҷунин давраҳои мушкил дар маънавиёт, фарҳанг, сиёсат ва рӯҳияи омма ба вучуд омадани душвориҳо хос аст. Ҳамин гунна давраҳо дар таърихи Ватани мо хеле зиёд буданд. Яке аз онҳо ба даҳаи дуюми асри XX рост меояд, ки қишвари мо ба ҳайати Шӯравӣ дохил карда шуда буд. Дигараш замони пошхурии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқболияти сиёсӣ қаламдод мешавад. Бояд гуфт, ки ҳар як давраи таъриҳӣ ба худ ҳусусиятҳои хосеро дарбар гирифта, нақши муяяни иҷтимоию сиёсии худро мерос мегузорад. Ин аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронию баромадҳои хеш масъалаҳои худшиносию худо-гоҳии миллиро дар инкишофи истиқболияти Тоҷикистон баръало нишон дода, таҳлилҳои ҷолиби диққате оид ба мавзӯъҳои истиқболияти сиёсӣ анҷом додааст.

Дар мавриди ба даст овардани Ваҳдати миллӣ саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, президенти кишвар Эмомалий Раҳмон зиёд аст. Муҳаққиқи англис забон Ҷон Максвелл чунин ишора менамояд, ки «Агар шумо ба одамон забон ёбед, онҳо шуморо мефаҳманд. Қисмати муваффақ шудан – ин имконияти муомиаи хуб бо мардум аст. Маърифати баланди шумо ба мардум муҳим нест, то он даме, ки дилсӯзии шуморо нафаҳманд». Ин буд, ки Президенти мамлакат Эмомалий Раҳмон маҳз бо чунин хусусиятҳо дар боло ишорашуда ба дили ҳам мухолифин ва ҳам мардуми шарафманди тоҷик роҳ ёфт.

Истикрори сулҳу суббот ва ваҳда-
ти миллӣ дастоварди бузург ва таъри-
хии мардуми Тоҷикистон ба шумор
рафта, дар саҳифаҳои дураҳшони
таъриҳӣ ҷойи маҳус доранд. Дар на-
тичаи ҳамбастагии мардуми шарифи
Тоҷикистон ва фарзандони содиқи
халқамон ва бо дастгирии давлатҳои
ба мо дӯст аз қабилии Федератсияи
Русия, Ӯзбекистон, Қазоқистон,
Қирғизистон, Туркманистон, Эрон,
Афғонистон, Покистон ба мо мұяс-
сар гардид, ки ваҳдати комил ба
даст биорем.

Бар асоси тасмимгириҳои роҳбари давлат дар нимаи аввали соли 1993 бо ҳадафи қатъи ҷангига шаҳрвандӣ дар мамлакат, бозгardonдани гурезаҳо ва муҳочирини иҷборӣ ба макони зист, барқарор соҳтани ҳазорҳоманзили ҳаробгашта, пешгири раванди таназзули иқтисадӣ ва ҷалби сармояни хориҷӣ ба хотири рушди Тоҷикистон масъалаи ба ҳам овардани нерӯҳои музокироти сулҳи тоҷикон оғоз шуд, ки давраи аввали он дар шаҳри Москва аз 5 то 19 апрели соли 1994 ҷаравён гирифт.

19 априли соли 1994 ҷаравен Гирифт. Барои тавсса ва суръат баҳшидан ба раванди сулху оштӣ сарвари давлат баробари баргузории музокирот дар оростани мулоқоту сӯхбатҳо бо роҳбари Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифини тоҷик бо иродат эҳтиимом варзид. Ин мулоқот дар бештари маҷориҳо дар ҳоле ба вуқӯъ меомад, ки дар сатҳи музокирот ё машварат ҷонибҳо ба тавоғуқ намерасиданд. Бо ибтикори роҳбари давлати Тоҷикистон ҷонибҳо 17-19 майи соли 1995 дар шаҳри Кобул дигарбора мулоқот барпо карданд, то натиҷае аз ин гуфтушунидҳо ба ҳусни тафоҳуми тарафҳо дар дарёфти ризоият ва сулҳи кишвар биафзояд. Пайомади ин мулоқот қабули изҳороти муштарак буд, ки эътиимиҳо тарафҳоро дар ҳосили матлаб тақвият баҳшид. Воҳӯриҳо баъдина дар сатҳи олӣ

19 юли соли 1995 дар Техрон, 10-11 декабри соли 1996 дар Афганистан, ва 19-23 декабри ҳамон сол дар Москва, 21-22 феврал ва 16-18 майи соли 1997 дар шаҳрҳои Машҳад ва Бишкек ва дар маҷмӯъ 8 маротиба доир гардиданд ва ниҳоят санади сарнавиштсози миллати тоҷик ба сурати ниҳоӣ ба имзо расид.

Таърих ва миллати тоҷик часорати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмондор дар раванди таъмини сулҳ ва ризоияти миллӣ, баҳусус дар ҷараёни баргузории гуфтушунид дар қаламрави Афғонистон, дар мулоқоте, ки 11 декабри соли 1996 баргузор гардид, ҳаргиз фаромӯш наҳоҳад кард. Ҷараёни ин мулоқот дар китоби рӯзноманигорони рус Сухомлинов ва Шалаев «Роҳ ба сӯи созиш» ҷуннин шарҳ ёфтааст: Эҳтимол воҳӯрӣ аз ҳама пуршиддат ва хатарноку бемисл дар Афғонистон 11 декабри соли 1996 баргузор шуд. Вақте Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд, ки гуфтушунидро дар рустои Ҳусдех, ки дар шимоли Афғонистон, вилояти Тахор ҷойигир аст, гузаронанд, гӯё иродад.

ти Президентро месанчид, ў бе ягон дудилаги розӣ шуд. Аз рӯи маслиҳати пешакӣ ҷарҳболи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд дар сарҳад пешваз гирифта, ҳамзамон тарафи пешвозигардана онҳоро ме-бонист ба қароргоҳи Президенти он-вақтаи Афғонистон Бурхониддин Раббонӣ мебурданд. Ва он ҷо бояд сарлашකари машҳури он кишвари Аҳмадшоҳи Масъуд иштирок мекард.

Вале дар сарҳад ҷархболи сарвари давлатро касе пешвуз нагирифт. Дастан посбонони Президент иқрор мекарданд, ки ба Душанбе баргарданд. Да ҳудуди давлати бегона, ки дар он ҷанг шаҳрвадӣ дар авҷ аст, парвоз кардан ҳатари бузург дорад, онҳо мекӯшиданд инро ба Раҳмонов бовар кунонанд. Ў инро мефаҳмид. Бо вуҷуди ин шояд боз мефаҳмид, ки ҳоло ҳар соат ғанимат аст, то созишномаи умумии оташбас имзо нагардад, ҷавонони зиёде аз ҳар ду ҷониб талаф мейбанд. Эмомалий Раҳмон фармон дод, ки ба парвоз идома диханд.

Маълум аст, ки касе чизеро саҳва кардааст ва нодуруст фаҳмидааст. Дар он тарафи марз Президент ва ҳайати кории ўро ду мошини сабукрав интизор буд...

Аммо ин воқеа бар хилофи чашмаш дашт хеле бомуваффакият анчом ёфт: умеду боварии Президенти Тоҷикистон амалан бочуръатии ўро пурра событ гардонд. Эмомалий Раҳмон ва Саид Абдуллоҳи Нурий Қарор дар бораи ба танзим дарвардани вазъияти ҳарбӣ - сиёсӣ дар минтақаҳои ҷангро имзо карданд. Ғайр аз ин, ҳусусан пас аз воҳӯйӣ, дигаргунҳои катъӣ ва муҳимме дар гуфтушунидҳо ба амал омад ва амалан оташбас байнни размандагони муҳолифин ва сарбозони ҳукуматӣ оғоз ёфт. Ва агар Президент аз сарҳад ба Душанбе бармегашт, маълум набуд, ки дар Тоҷикистон “садои тӯпҳо кай”

Дигар саҳифаи фаромӯшнозӣ пазируфтани пешниҳод дар бораи даъвати иҷлосияи маҳсуси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати якум) мебошад. Ҳарчанд нерӯҳои муҳолифин барои иштиrok дар ин иҷлосия ба мувофиқа омаданд ва Президенти Тоҷикистон кафолати таъмини амнияти онҳоро ба дӯш гирифт, намояндагони ҷониби муҳолифин дар ин Иҷлосия, ки 11 марта соли 1996 баргузор гардид, ширкатт наварзиданд. Бо вучуди ин Иҷлосияи мазкур доир гардид ва дар робита ба ин матлаб Эмомали Раҳмон дар суҳанрониаш ба таври маҳсус таъқид дошт: «Ба иҷлосия даъват шуданини роҳбарияти муҳолифин танҳо як

мақсад дорад: азбаски давраи бета-наффуси гуфтушуниди байни точи-кон ба кӯчаи сарбаста ворид шуд, қарор додем, ки дар ин иҷлосия бо-роҳбарияти мухолифин рӯ ба рӯ, ош-коро, бе пардапӯшиҳои дипломатӣ гуфтугӯ кунем.

Ман ҳамеша тарафдори он
будам ва ҳастам ва инро ҳангоми
мулокотҳоям бо роҳбари муҳолифин
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар Кобул ваз
Техрон ҳам гуфтам, ки муноқишиоти
миёни тоҷиконро бояд худи тоҷикон,
намояндагони босалоҳияти ҳамин
мардум, ки дилашон ба ҳалқу қиша-
рашон месузад, ҳал кунанд.

Ман имрӯз гуфта метавонам, ки
насли ҳозираи миллати тоҷик ҳар-
чанд аввал пешпо ҳӯрд, имрӯз пириӯз
аст, зоро ин насл тавонист васвасаи
аҳриманиро, ки дар майнаи ҳалқи мо-
ҷо гирифта буд, аз ҳуд дур андохта,
морони заҳҳокиро, ки ҷони ҷавонии
садҳо фарзандони моро қурбон ме-
карданд, саркуб созад... Ақли солими
ва хиради дурбин пирӯз шуд. Рӯзи
фарҳундае, ки онро дар ҳамаи шаҳру
нохияҳо ва деҳоти дурдаст, дар ҳа-
маи оилаҳо интизор будем, фаро-
расид.

Таҷрибаи сулҳи миёни тоҷикон яке аз бузургтарин сабакҳои мактаби сиёсатмадорӣ ва давлатдории Эмомалӣ Раҳмон аст, ки ҳам дар доҳили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифт. Ин таҷрибаи таърихии ба Ватан ва ба макони зист баргардонидани қарип як миллioni гуреза ва ташкили ҳамгирои иҷтимоӣ онҳо аз тарафи ташкилоту созмонҳои бо-нуфуз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ҳамчун модели нодири сулҳофаринӣ эътироф гардид.

Сулхү точикон аз чониби сиёсат-мадорони барчастаи чаҳони мусоир баҳои баланд гирифта, сабаки суд-манди таърихии онро дар амнияти минтақаҳои мухталиф арзишманд гардонид.

Президенти Федератсияи Россияи Владимир Путин, сиёсати сулҳо-фаринии сарвари Тоҷикистонро бо таваҷҷӯҳ ба моҳияти фароригу оян-дасози он ба андеша гирифта на-виштааст: Эмомали Рахмонов дар байни сиёсатмадорони Иттиҳоди Давлатҳои Муштарақулманофеъ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мена-мояд. Ва ин бесабаб нест. Тамоми кӯшишҳои вай аз он шаҳодат ме-диҳанд, ки дар Тоҷикистон ҷараёни сулҳу осоиш ҳамоно амиқтар реша-меронад ва дар қиёс ба нуқтаҳое, ки вазъияташон муташаниҷаст, ин-комёбӣ ба худ назир надорад. Он чин дар Тоҷикистон ба амал меояд ва руҳ медиҳад, барои бисёр ҳалқҳо ва мамлакатҳо намунаи ибрат аст.

мамлакатдо намунаи ишорат аст.

Фарҳанги сулҳи Эмомалий Раҳмон, ки паёми ваҳдати воқеии тоҷикон, паёми ба орзуву ормонҳои худ расидани ҳалқ буд, ба Президенти Тоҷикистон ва давлати тозаистиклоили он эътироф, эътибор ва эҳтироми ҷаҳонӣ армуғон овард.

Сарчашмаи ин эътирофи ҷаҳони-ро метавон дар замини шинохти моҳият ва ҳадафҳои сиёсати дохили-ву ҳориҷии Эмомалий Раҳмон дарёфт намуд, зеро тамоми дастовардҳои мардуми тоҷик дар даврони истиқ-лол, бавижга таҷрибаи сулҳ самараи ҳамин сиёсати оқилонаи сарвари давлат маҳсуб мешавад. Натиҷаи ин сиёсат ва расидан ба марзи сулҳу оштӣ буд, ки дар мамлакат таҳав-вулот ва дигаргунсозиҳои азим дар тамоми соҳати зиндагӣ ба вуқӯъ пайваста, заминаҳои эҳёи миллӣ ва таҷаддуди кишвар фароҳам ома-данд. Тоҷикистон имрӯз дар миёни анҷумани давлатҳои мутамаддин ҷойгоҳи шоистаи хешро пайдо карда, ташаббус ва иқдомоти Президенти аз ҷониби кишварҳои хурду бузург ва созмонҳои байналмилалӣ бо-

иродатмандй истиқбол мешаванд.

Истиқори сулху созгории миллӣ, тантанаи ваҳдат ва ҳамгириони мардуми Тоҷикистон, ки аз ҳидматҳои таъриҳии Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи эҳёи миллат ва давлатдории миллист, талошҳои тоҷиконро дар бунёди чомеаи демократӣ аз иқтидори азими маънавӣ бархурдор намуд. Бо ҳидояти Эмомалӣ Раҳмон ва ҳузури мубораки ўрӯзҳои ҷашни ваҳдатии миллӣ мардуми шариғи тоҷик дар яке аз манотиқи кишвар канори ҳамомада, нишоту шукронай ваҳдатро ба ҳам қисмат мекунанд.

Мардуми точик қарип бист сол аст мебинанд, ки ин ҳикмат дар мисоли сафарҳои сарвари давлат ба шаҳру навоҳӣ ва вилоятҳо, ташрифи ў ба коргоҳҳои тоза, иншооти азими иҷти-моиву иқтисодӣ, мактабу китобхона, маҷмааҳои фарҳангиву фароғатӣ ва ғайра дар ҳаёт татбиқ мешаванд ва ба ҳақонияти он имон овардаанд. Истиқболи пурмуҳаббати мардуми ҳама махалҳои Тоҷикистон аз ҳузури Президенти мамлакат, ки байни худ ва сарвари худ ҳаргиз садде ё фосилаеро эҳсос накардаанд далели барчастаи ҳалқияти фитрату сиёсатии Эмомалий Раҳмон аст, ки аз муас-сиртарин омили ба ваҳдату ягонагии воеӣ расидани тоҷикон гардид.

Фаъолияти густурдаи Президент дар ҷодаи иттиҳоди тоҷикон ва форсигӯёни тамоми олам, ки яке аз аслҳои умдаи ҳадафҳои олии ў буд, шахсияти Эмомалӣ Раҳмонро аз маснади пешвои ормонии миллӣ то ба ҳадди пешвои тоҷикони ҷаҳон рифъат баҳшид.

Низоми нави давлатдорй, ки Президенти мамлакат дар натиҷаи ислоҳоти конститутионӣ ва низоми қонунгузорӣ тарҳрези намуд, барои озодии инсон ва ҷомеа муҳит ва заминаҳои воқеъ муҳайё карданд. Ҳамзамон бо озодии андеша, вич-дон, ақоид ва раъю иродат, озодии фаъолиятҳои иқтисодӣ барои ҳар як шаҳрванд фароҳам оварда шуд. Истиқполияти миллат ва давлатдории миллӣ, ки Президент ҳанӯз дар поёни соли 1992 ҳадафи олии худ эълом дошта буд, бо заҳмати шабонарӯзии ў ва пайравии содиқонаи фарзандони бонангӯ номуси Ватан пойдор гардид.

Хуллас ин ки мустаҳкам гардидани сулҳ ва ваҳдати миллӣ, Тоҷикистонии соҳибистиклопо бо таҷрибаи таърихии хеш такя намуда, дар қарни XXI пешрафтҳои бузург ба даст меорад. Комёбиҳои чумҳурии соҳибистиклопо ли Тоҷикистон, бештар ба кӯшишу иродай ҷавонони мамлакат, ки аксарияти аҳолиро ташкил медиҳанд, во-бастааст. Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки ҷавонони тоҷик бо донишумароти комил, адабу ҳунар ва меҳнатдӯстиашон дар асри XXI шуҳрати Чумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд ҳоҳад бардошт. Бинобар ин соли 2017-ро Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллиат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон – ҳамчун Соли ҷавонон эълон намуд, ки ба мерос гузоштани сулҳу ваҳдати миллӣ аз насл ба насл ба ҷавонон вобастагии қадон дорад.

Чавонон вобастагии калон дорад.
Раҳимов С.Б.,
директори Коллеҷи омӯзгорӣ
Шарипова Г.,
муовини директор

МУҚОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ

Дар ноҳия вобаста ба ичрои Қонунҳо ва қарорҳои амалкунандай Чумхурии Тоҷикистон ва вилояти Ҳатлон чораҳои муассир андешидар мешавад. Яке аз чунин чораандешӣ дар робита ба ичрои қарори раиси ноҳия, доир ба қарори раиси вилояти Ҳатлон аз 23 сентябри соли 2013 №213 оид ба фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2013 №1504 «Дар бораи Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020» мебошад.

Дар асоси ҳуҷҷатҳои мазкур Комиссияи ҷамъиятии ноҳияи Қубодиён бо қарори раиси, ноҳия № 144 аз 31.03.2015 қабул гардида он бо қарори Маҷлиси вакилони ҳалқии ноҳия № 29 аз 24.06.2015 тасдиқ карда шуд. Ба қарори мазкур аз 23.08.2016, №599 бо максади таъини ҳайати нави комиссия тағтиру иловаҳо ворид карда шудааст. Комиссияи ҷамъиятии бо сарварии муовини раиси ноҳия оиди соҳаи иҷтимоӣ Шарипова Тоҷинисса ва 11 нафар аъзоён аз ҳисоби фаъолони ноҳия интихоб ва тасдиқ шудаанд.

Вобаста ба ичрои нақша-ҷорабииноҳо комиссия дар солҳои 2015, 2016 ва 2017 як қатор корҳоро анҷом ва дар маҷмӯъ нақттар аз 20 маротиба маҷlisҳои васеъ бо иштироки фаъолони ноҳия, роҳбарони ҷамоати шаҳрару дехот ва ташкилоту муассисаҳо гузаронидааст. Ҷанде қабл ҷаласаи

комиссияи ҷамъиятий оид ба пешгирии коррупсия доир гашт. Ин ҷаласаи аввалини комиссияи мазкур дар соли 2018 буда, дар оғоз, М. Зардаков-котиби комиссия, сармухахасис-ҳуқуқшиноси дастгоҳи раиси ноҳия ҷоизаи нақшани кори солонаи комиссия ва тақсимоти вазифаҳо миёни аъзоёни онро шарҳу тавзеҳ дод. Аъзоёни комиссия Сайфуллоҳода А. сармуҳаррири рӯзномаи ноҳиявии «Таҳти Қубод», Зариплова Х. мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти ичрои ҳокимиюти давлатии ноҳия ва дигар иштирокдорони ҷаласаи фаъолона ширкат карда, баҳри боз ҳам самараҳаш ва муккамал гардидани фаъолият ва нақшани кори комиссия фикру мулҳиза ва тақлифҳои мушаҳҳас пешниҳод намуданд.

Пас аз баррасии масъалаҳо ва ибрози андешаҳо нақшани кори комиссия ҷиҳати ичрои Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2013 №1504 «Дар бораи Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020» дар соли 2018 тасдиқ гардид.

Тибқи қарори ҷаласа аъзоён вазифадор шуданд, ки ичрои нақшани комиссияи ҷамъиятиро таъмин намуда, доир ба ичрои бандҳои алоҳидай он ҳар моҳ ба номи раиси комиссия ба таври ҳатти аҳборот пешниҳод намоянд.

«Таҳти Қубод»

ПАЁМ БАШОРАТ АЗ ОЯНДАИ ДУРАШҲОНИ ВАТАНИ АЗИЗАМОН ТОҶИКИСТОН



Асоси дастовардҳои бузурги давлати Шӯравӣ, нақшани барқиқунонии Ленини Гоэлро буд. Вақте, ки В.И. Ленин дар бораи ояндаи мӯвафақони нақшани барқиқунони СССР ба нависандай фантастикӣ инглис бо ҳаяҷон нақл мекунад, мусоҳиб бо вар накарда, Ленинро ҳаёлпарастӣ бурҷи Кремл номид. Бархе аз мамонлики ҷаҳон аз рӯи ҳаводиси Україн таҳримӣ алаиҳи Россия ҷорӣ карда, давлати Россияро дар ҳолати ногувор қарор доданд. Дар солҳои бисутуму сиоми аспи XX, давлати ягонаи дар натиҷаи инқилиб қафомондай сотсиалистии СССР-ро тамоми давлатҳои мутаҳарриқон олам дар муҳосираи иқтисодӣ қарор дода буданд.

Нақшани барқиқунонии Гоэлро, давлати омочии СССР-ро ба давлати роқетӣ табдил дод. Барқиқунонӣ империяи қафомондай аграрӣ-саноатии шӯравиро ба яке аз қишинари абарқудрати индустириалӣ-аграрӣ ҷаҳон қарор дод.

Асосгузори сулҳу Ваҳдат, Пешвои миллат мухтаронам Эмомали Рахмон борҳо мардуми қишишаронро ҳушдор медод, ки маҳдудияти барқ муваққати оянда ба ғасона табдил ҳоҳад ёфт. Дар баробарӣ дар моҳҳои оқтабру ноябр сар шудани маҳдудияти барқ, бадҳоҳони ғаразҷӯи миллати тоҷикро Ҳудо медод. Дар қатори расонаҳои манғиатӯи ҳорҷӣ расонаҳои озоди ҳуди ҳам аз як гиребон сар бароварда, дар бораи ояндаи бе поя будани вайдаҳои Сарвари давлат, бо асноду мисолҳои ба ибораи худашон «дақиқ» ҷорӣ мемозанд. Онҳо мегуфтанд, ки дар сурати бунёди Рогун ҳам, барқ ба ғойдаи бархе аз ашҳоси судбар ба қишишарои ҳамсоя бо нарҳи гарон фуруҳта шуда, ҳалқи тоҷигӣ дар торики мемозанд.. Дар он давраи тираю сарду тор таъну маломатҳои барори мардумӣ дар сардию торики қарор доир, маъни «Аз болои мурда сад чуб»-ро дошт. Кор то ҷое расид, ки дар радифи

калимаи азизи Тоҷикистон, ибораи қасифи «Тоҷикистон»-ро истифода бурда буданд. Чи хеле, ки бадҳоҳони миллати тоҷику ҳаводорониашон ба ояндаи давлатдорӣ ва Ваҳдати миллии мо бовар надостанд ба ояндаи ҷароғоншавии ватани азизонам Тоҷикистон ҳам боварӣ надостанд. Арзу шикоятҳои белояни нотавонбинон, оиди ҳуշӯшавии баҳри Арап, номардона пинҳон карданӣ обанборҳои дар истифода қарор дошта, фавоҳои беасоси ҳавфи қандашавии обанбори Рогун, ҳам пеши роҳи бунёди Ноби Рогунро гирифта натавонист.

Қатъои ҳардани интиқоли барқу газ аз тарафи қишиши ҳамсоя, маъни дар муҳосираи иқтисодӣ қарор додани Чумхурии Тоҷикистонро дошт. Расонаҳои ҳабарии ҳорҷӣ он тараф истад, дар он рӯзҳо ақаланӣ рӯзномаҳои мустақили ҳақиқатҳоҳу ҳақиқатҷӯи ватани, ҳамватанонро дилбардорӣ ва умедвору рӯхбalandӣ намарданд.

Барқиқунонии Қишишар, ки бо ҷаҳду талоҳҳои Пешвои миллат насибомон гашта маъни рушии бемайлони тамоми соҳаҳи ҳочагии ҳалқро дошта, аз ояндаи дураҳшони ватани азизонам Тоҷикистон башишорат медиҳад. Мардум набодӣ аз хотир барорад, ки барои орд кардан дар осиёби минтақа ба мақомоти роҳбари давлатии ноҳия ҷиҳати интиқоли барқ муроҷиат мекард. Ҳазорҳо компютерҳои барои мактабҳо дастрасшуда, аз моҳи оқтабру то моҳи апрел, ки давраи асосии таҳсилро дар бар мегирифт, бо сабаби камбудии барқ истифода бурда намешуданд. Ин гуфтаҳои маъни ҳоҳад ёфт. Дар баробарӣ дар ҳолати ногувор қарор доданд. Дар солҳои бисутуму сиоми аспи XX, давлати ягонаи дар натиҷаи инқилиб қафомондай сотсиалистии СССР-ро тамоми давлатҳои мутаҳарриқон олам дар муҳосираи иқтисодӣ қарор дода буданд.

Чунин марҳилиҳои душвори таърихиҷо ҳар як мамонлики олам ба тарзи ҳуд паси сар кардааст. Вақте, ки аз ҳаҷимони ногувори ислолоти гузаштан бо соҳти бозорғонӣ дар Чини миллиарднафараи сотсиалистиро аз роҳбари вақтӣ Ден Сяо Пин пурсон мешаванд, Ҳомбурда иброз менамояд, ки дар натиҷаи ислолот 80 фоизи аҳолӣ (миллиард нафар дар назар дошта шудааст) қашоқ, 15 фоизи аҳолӣ миёнаҳол ва панҷ фоизи дигар сарватманд мешаванд. Ҳомбурда илова мекунад, ки дар оянда 5 фоизи сарватманд, 80 фоизи қашоқро ба ҷои кору зиндагии шоиста таъмин мекунад. Ҷопониҳо бо шикаст ҳурдан дар ҷонги дуюми ҳаҷон аз ҳуқуқи доштани артиши ҳуҷумқунанда маҳрум шуда, дар ҷазираи ҷорӣ тараф обу қанданиҳои фоиданоки қазои надоста, дар муҳосираи иқтисодӣ қарор гирифтанд.

Дар натиҷаи кофтукови археологии бостоншиноси машҳури шуравӣ академик Ҷақов, ки дар соли 1950 ба вуқӯъ пайваст, муайян гардид Қубодиён таърихи зиёда аз 3500 сола дорад. Ҳамчунин дар сарҷашмаҳо гуфта шудааст, ки қалъаҳо танҳо дар шаҳрҳо соҳта мешуд, яъне маскане, ки дар он қалъа вучуд дошта бошад он дех набуда, балки шаҳр аст. Масалан қалъаи Ҳисор, Муг, Сарзомаи гуфтаҳо даҳели ин гуфтаҳо аст. Боре аз як шаҳси маорифпарвари аз таърихи сарзамини тоҷикон оғоҳ, иштирокчи ЧБВ, нахустин ҳатмкунандони Донишгоҳи Тибби Тоҷикистон, ки шоҳномаро пурра аз ёд монединист шунида будам: Солҳои 1950-ум ман дар китобхонаи Вазорати тандурустӣ ба қироати рӯзномаҳои дар бойгонӣ маҳфуз машгул будам. Дар он ҷо ҷашмам бо ҷунин сарҳои рӯзномаи бо мурури замон зардгаштаи солҳои 1922, афтор. «Город Кабадиян освобождён от босмаческих захватчиков... гайр аз ин ёдгориҳои мавзеи Тахти Сангини Қубодиён, ки дар Эрмитажи Бритониёни Кабир маҳфуз аст, ин гуфтаҳоро бори дигар собит мекунад.

Дар ҳоле, ки шаҳр будани Қубодиён аниқ аст, пас ҷаро то ин зимн дарвоза надорад. Масъулуни вилоятиву сатҳи ҷумҳуриявиро канор бигзорем, ҷаро касе аз ноҳиявӣ будагонро дар ин хусус парвое нест!؟ Баъзе ноҳияҳо,

ки навтаъсисанд, таърихи бой надоранд, мисоли ноҳияи Варзоб, Рӯдакӣ, Ҳурросон, Ваҳдат Рашт, Нурабод ва ғайраҳо, аммо соҳиби дарвозаи даромаданд. Вале Қубодиён, ки маркази маъмуриаш кунун мақоми шаҳракро гирифтааст сокинонашро андешаи насиби дарвоза дар сар нест.

Боре дар сӯҳбат бо раиси ноҳия ҳуҷтаратам Зафар Файзуллоҳода ҳамин тақлифро карда будам. Он кас пешниҳодро қобили қабул дониста ваъда карданд, ки аз паси ин кор мешаванд. Ва бо тарқи маблагузории шаҳсони саҳватманд ва ҳашари дастҷамъонаи аҳолӣ дар даромадгоҳи ноҳия дарвоза наасб мекунанд. Акнун, ки соли 2018, «Соли сайёҳӣ ва фарҳангӣ ҳунарҳои мардумӣ» эълон гаштааст, фурсати он расидааст, ки аз паси ин кори ҳайр шавем. Шаҳсан худи ман омодаам маоши якмоҳаамро сарфи ин бунёдкорӣ созам.

Ҳамчунин тақлиф пешниҳод мекунам маблагҳои аз ҳисоби сарфакорӣ ва ҳароҷотҳои зиёдатӣ, ки қонун ба танзим даровардааст бадаст омадаро дар ободии ноҳия, ин гушаи таърихии дӣёр, ки фардо макони дикатҷалбунандае барои сайёҳони ҳорҷ мегардад, масраф намоем, нуран ало нур мегардад.

Ҳоҷӣ Ақбар Насимӣ

КОРҲОИ ОБОДОНӢ ВУСҶАТИ ТОЗА МЕҶБАД

Имрӯзҳо дар саросари Ватани азизонам ба пешвози баҳор, Наврӯзи байналмилалӣ ва ҷашни 30 солагии Истиқололияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон корҳои ободонию бунёдкорӣ ва гулу ниҳолшинонӣ босуръат идома дорад. Имрӯзҳо колективҳои меҳнатӣ, аҳолии ноҳия, ҷавонон, занон, омӯзгорон, табибон, аъзои хоҷагиҳои дехқонӣ дар муассисаю коргоҳ, кӯчаю маҳал ва гулгашту роҳрави манзилҳои истиқоматиашон ба покзозию тозакорӣ, гулу ниҳолшинонӣ ва корҳои дигари ободонӣ машғул гардида, ба ин васила омодагии хешро ба баҳори ҳуҷастапай, Наврӯзи аҷам майян месозанд.

Таърихи 20 январ аҳолӣ ба ҳашари умумӣ баромада буданд, ки далели ин гуфтаҳост. Ҳангоми дидан намудан аз рафти корҳои ободонӣ дар шаҳраки Қубодиён таваҷҷӯҳи маро сокинони маҳаллаҳои Қиёти 1, Қиёти 2, Қизил Тоҷикистон ва Ғишт Қупрук, ки ҷуйборҳои бетонии ду самти роҳи қалонро аз лойқаву ифлосиҳо тоза мемнуданд ба ҳуд ҷалъ намуд. Аз ду ҷониб танаи дараҳтонро сафед ва шоҳу навдаҳро ҳамчунин ба тартиб оварданд. Кормандони шӯбайи маориф, фарҳанг, ҷамоати шаҳрак ва ШВҚД дар ин рӯз аз ҳама сермаҳсул кор карданд. Шогирдону устодони МТМУ №1-и ноҳия дар масофаи 70 метр гул шинонданд, ки ин амалашон аз назари роҳгузарон дур намондааст. Рости, гарчанде аз кӯчаҳои Восифӣ, Муқимӣ ва Рӯдакӣ дидан накардаам, лек таърифи овозаш корбариба дили мардумро ғоҳ ёфтани Гулсара-апа Ҳайбуллоева, раиси кӯчаҳои зикршуда ба гушам расидааст, ки аҳсанашон мегӯем. Ҳамчунин аз раисони маҳаллаҳои тобеи шаҳрак Ғозил Курумов, Ҳалил Юлдошев, Гафор Назаров ва Ҷураҳон Зарипов сокинон бо самимият қисса мекунанд, ки ҳамеша бо мардуманд ва дар туу азодориҳо палабардоранд. Маҳз бо сабъо талоҳҳои дастҷамъонаи сокинони ин кӯчаҳо ва корбари раисони маҳал корҳои ободонӣ вусҷати тоза ёфта, симои шаҳрак, дигаргун гаштааст. Муовини раиси ҷамоати шаҳрак Бибиоиша Гафурова дар сӯҳбат ба «Таҳти Қубод» ҷунин ибрози андешаи нағуданд: «Ана, ҳамин биноҳои нимколасоҳти «гушти уштурхӯрда» ба пешравии кори мо ва ҳусни шаҳрак латма мезанд. Мо ба соҳиблуқон аллакӣ гапзанон намуда, оғоҳӣ низ додаем ва умедворем, ки онҳо ҳамчунин сокинони баору номуси ин ноҳия ба умқи масъалаи сарфаҳам рафта дар зебо намудани ҳусни шаҳрак бо ба анҷом расондани таъмири биноҳояшон саҳм мегузоранд.

Адолатҷӯ

Иқтибос аз китоби монданашри Куввати Дод «Хотираҳо».

ДАЪВАТ БА ОЗМУН!

**КОМИССИЯИ МАҚОМОТИ ИЧРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ НОҲИЯИ ҚУБОДИЁН ДОВТАЛАБОНРО БАРОИ ИШГОЛИ
МАНСАБҲОИ ХОПИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИ ДАЪВАТ МЕКУНАД.**

1. Мудири шуъбай ташкили ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси ноҳия-1 чой, музди маош-1095,00 сомонӣ. Талаботи таҳассусӣ олии касбӣ, ихтисос ба мансаби ишғолшаванда мувофиқӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурӣ хизмати давлати тоҷин карда метавонад, 4 сол собиқи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқи умумии меҳнатӣ, дониш ва малакаи роҳбари, идорақунӣ, банақшагирӣ раванди кор ва кор бо тобеон.

2. Мутахассиси шуъбаи умумӣ, назорат ва муроҷаати шаҳрвандони дастгоҳи раиси ноҳия-1-чой, музди маош- 546,00 сомонӣ. Талаботи таҳассусӣ таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурӣ хизмати давлати тоҷин карда метавонад.

3. Мутахассиси пешбари бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроиияи ҳоқимияти давлатии ноҳия-1-чой, музди маош- 665,60 сомонӣ. Талаботи таҳассусӣ таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурӣ хизмати давлати тоҷин карда метавonad.

4. Мутахассиси пешбари шуъбаи маорифи мақомоти иҷроиияи ҳоқимияти давлатии ноҳия-2 чой, музди маош- 665,60 сомонӣ. Талаботи таҳассусӣ таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самаранokи vазifahoi mansabi mazkuuri hizmati davlati tojmin karda metavonad.

5. Сармутахассис-чорвodorӣ раёsatи kишоварзии мақомоти iҷroиияi ҳoқimiyati давлатии noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 763,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

6. Сармутахассис-иқтисадонӣ raёsati kишovarzии maқomoti iҷroиияi ҳoқimiyati давлатии noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 763,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

7. Сармутахассис заминсозӣ Чамоати шаҳраки Қубодиён noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 763,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

8. Сармутахассис заминсозӣ Чамоати deҳoti Zarкамari noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

9. Сармутахассис оид ба корҳои din tanzimi anъana va ҷašn Marosimxoi milli. Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

10. Сармутахассис заминсозӣ Чамоати deҳoti ба nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

11. Сармутахассис оид ба korҳoи din tanzimi anъana va ҷašn Marosimxoi milli. Chamoati deҳoti ба nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

12. Сармутахассис сармуҳосиби Chamoati deҳoti ба nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

13. Сармутахассис оид ба korҳoи omori Chamoati deҳoti ба nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

14. Сармутахассис оид ба korҳoи omori Chamoati deҳoti 20-solagии Istiklop noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

15. Сармутахассис оид ба korҳoи omori Chamoati deҳoti Taҳxi Sangnini noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

16. Сармутахассис сармуҳосиби Chamoati deҳoti Taҳxi Sangnini noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

17. Сармутахассис заминсозӣ Chamoati deҳoti Navobod-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

18. Сармутахассис сармуҳосиби Chamoati deҳoti Navobod-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

19. Сармутахассис оид ба korҳoи din tanzimi anъana va ҷašn Marosimxoi milli. Chamoati deҳoti Navobod-1 choy, muzdi maоsh- 733,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi

ishғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

20. Мутахассиси peshbari noziri misi xarbi Chamoati shaҳrak Қubodiён-1 choy, muzdi maоsh-665,60 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

21. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

22. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi U.Nazarov noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

23. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

24. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

25. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

26. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

27. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

28. Мутахассиси peshbari Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh-626,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

29. Мутахассиси oид ба chomъovarii Chamoati deҳoti Zarкамari noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

иҷрои samaranokи vазifahoi mansabi mazkuuri mazkuuri hizmati давлататиро таъmin karدا metavonad.

30. Мутахассиси oид ба соҳаи kишovarzии Chamoati deҳoti Zarкамari noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлататиро таъmin karда metavonad.

31. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi U.Nazarov noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлататиро таъmin karда metavonad.

32. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлататиро таъmin karда metavonad.

33. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлататиро таъmin karда metavonad.

Барои iштирок дар озмун ҳуҷҷатҳо зерин пешниҳод карда мешаванд:
 -ариза ба унвони roҳbari maқomot; -варақai (anketai) баҳисобигриi kадро; -шарҳi ҳол; -nusxai diplomi; -2-dona rasmi 4x6; -nusxai daftarchai mehnati; -nusxai shinoномa; -maъlumotnomma az maқomot andoz dar borai daramad va amvobili shaxs; -nusxai PMA (raқами muшахhasi andozsупоранда); -maъlumotnomma az choi istikomat; -maъlumotnomma dar borai ҳайati oila; -maъlumotnomma oид ба vazъi salomatii shakli 086 UE muкarrargardida; -maъlumotnomma (spravka-obъektivka); -maъlumotnomma doғi судӣ.

Сурӯғи қабули ҳуҷҷатҳо
Ноҳияи Қубодиён, Chamoati shaҳrak Қubodiён, kuchaи I. Somoni-37, maқomoti iҷroиияi ҳoқimiyati давлатии noҳiyaи Қubodiён, шуъбаи ташкилӣ ва кор бо kадrҳoи dastgoҳi raiesi noҳiyaи Қubodiён. Muҳlati қabuli ҳuҷҷatҳo 21 rӯz az rӯzi našari yakumi эъlon dar borai guzaronidani oзмун.

Хоҳишмандон метavonanad dar muҳlati 21 ruz bâd az intishore ruznomi ҳuҷҷatҳo yoшonro ба komissiiai maқomoti iҷroиияi ҳoқimiyati давлатии noҳiyaи Қubodiён oид ба guzaronidani oзмун baroи iшғoli mansabi holii maъmuri hizmati давлатӣ peshniҳod karda metavonad.

29. Мутахассиси oид ба chomъovarii Chamoati deҳoti Zarкамari noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

30. Мутахассиси oид ба соҳаи kишovarzии Chamoati deҳoti Zarкамari noҳiya-1 choy, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

31. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi U.Nazarov noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

32. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

33. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

34. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

35. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi H.Xusravi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

36. Мутахассиси Chamoati deҳoti ba nomi I.Niёzovi noҳiya 1-чой, muzdi maоsh- 520,00 somonӣ. Talaboti taҳassusiy tаҳsилoti oлии kасbӣ, iхtisosi ba mansabi iшғolshawanда muvofiқ, 2 sol sobiqi hizmati давлатӣ ё 3 sol sobiqi umumii mehnati.

<p

САДА – ТОЖИК ХАЛҚИННИНГ ЭНГ ҚАДИМИЙ БАЙРАМИ

“Тожик миллати қадимий анъана, урф-одатлар ва маданият соҳиби бўлиб, жаҳон цивилизатсиясига муносиб ҳисса қўшган. Наврӯз, Мехрғон ва Сада каби миллий маросимларимиз, анъаналаримиз ва байрамларимиз таърих давомида яратувчан ахлоқу маънавиятни тарғиб этишга хизмат қилган”, -дейилади Тожикистон Республикаси Президенти, Миллат Пешвоси муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг Тожикистон Республикаси Олий Мажлисига йўллаган Паёмида.



2018/01/26



2018/01/26

Тожикистон Республикасининг мустақиллиги йилларида қадимий анъаналар ва урфу одатлар янгила мазмун кашф этди. Сада байрамини январ ойининг охирида тантанали қайд қилиниши фикримиз далилларидир.

Сада Наврӯз байрамидан олдин 50 кечадан 50 кундуз олдинроқ қайд этиладиган тожик миллатининг энг қадимий байрамидир. Бу январ ойининг 30- кунига тўғри келган. Сада байрами таърихи жуда узун бўлиб, Ҳаким Фирдавсийнинг безавол “Шоҳнома” асарида көлтирилишича, Ҳазрати Одамнинг Ҳушанг номли ўғлига бориб етади. Сада эзгулик ва яхшилик, нур белгиси сифатида байрам қилиниб келинмоқда. Бундай далиллар Абу Райҳон Беруний ва Умар Хайём каби буюк олимлар асарида ҳам

келирилган. Деҳқонлар ушбу куни дараҳт баргларини тўплаб куйдиришган. Боф-роғларда ободонлик ва шакллантириш ишларини амалга оширишган. Сада байрами маънавиётимизнинг шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади. Куни кечада Ишмурод Ниёзов номли қишлоқ жамоати 9-умумий ўрта таълим муассасаси ҳовлисида Сада байрамига бағишлиланган тадбир ўтказилди. Таълимгоҳ ҳовлисида 8, 9, 10, 47 -умумий ўрта таълим муассасаси ўқитувчилари ва ўқувчилари қадимий ҳалқ ҳунармандлиги асбобларини намойишга қўшишдилар. Миллий таомлар, нон маҳсулотлари, қандолатпазлик маҳсулотлари пешшаш қилинди. Чакан ва атлас кийган қизлар киши кўзини кувонтирган бўлса, миллий тўнларни кийган йигитлар таҳсинга сазовор бўлди. Ҳалқ ҳунармандлиги намуналари: темирчилик,

дурадгорлик, нақшкорлик, чеварлик каби кўплаб қасб намуналари намойишга қўйилди. Муҳриддин Зайнiddинов йиғилганлар олдида чеварлик ва пазандалик маҳоратини кўз-кўз қилди. Ҳамирни маҳорат билан ёйиб, уни ингичка кесиб, ҳайратга солди. Ноҳия фарҳанг муассасаси санъаткорлари рангбаранг куй ва қўшиклари билан йиғилганларни шод қилди. Бунга меҳмонлар ҳам рақс қилиб, қўшиқ кўйлаб, катта ҳисса қўшишди.

Ноҳия раиси мувонини Тожиниссо Шарипова ноҳия ҳукумати бўлим мудири Ҳосият Зарипова тадбир иштирокчиларини Сада байрами муносабати билан табриклиб, тадбирга яхши тайёргарлик кўришганларни учун миннадорлик билдиришиди.

М.АБДУЛЛОЕВ.

МУНОСИБ ҲАЁТНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛИДА

“Тожикистон Республикаси жаҳон сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик вазияти ўзгарганига қарамасдан, иқтисодий тараққиёт, стратегик мақсадларга эришиш ва шу йўл орқали аҳоли муносиб ҳаётини таъминлаш йўлида устувор қадамлар орқали интилмоқда”. (Тожикистон Республикаси Президенти Миллат пешвоси Эмомали Раҳмоннинг 2017 йил 22 декабрда Тожикистон Республикаси Олий мажлисига Паёмидан)

Махмуд Муҳаммадий

1949 йилнинг 18 февралидаги Шаҳритуз ноҳиясида таваллуд топган. 1972 йилда Тожикистон Қишлоқ хўжалик олийгоҳининг агрономлик факултетини битирган. 35 йилдан ортиқроқ пахта селекцияси ва уруғчилик соҳасида илмий ва амалий фаолият юритган.

Махмуд Муҳаммадийнинг хижоя ва эсселари Жумҳурият ва Марказий Осиё давлатлари нашрияларида чоп қилинган. “Новшадил ҳиди”, “Ашки нодомат”, “Ночь в кладбище”, “Суруди зиндагӣ”, “Ҳаёт қўшиғи” китоблари муаллифи.

Мухбиришимиз М.Абдуллаев адаб Маҳмуд Муҳаммадий билан учрашиб, Тинчлик ва миллий бирлик Асосчиси- Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти Жаноби олий, муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг 2017 йилнинг 22 декабридаги мамлакат Олий Мажлисига йўллаган Паёми ва ўтган йилдаги муваффақиятлар ҳақидаги фикр мулоҳозаларини сўради.

-2017 йил осуда ва файзли ўтганлиги билан тарих саҳифаларида муҳланди. “Ёшлар йили “еканлиги

билан ёдда қолди. Давлатимиз раҳбари ва ҳукуматимиз ўз сиёсати негизида миллий бирлик ва тинчлик ҳамда адолат ғояларини дадил олға суреб, ёшларнинг бунёдкорлик кучига ишониб, уларни қўллаб-қувватлаб, яна бир бор ҳақиқат ва адолат тантанасини намойиш этди. Мамлакат сарварининг 2017 йил 22 декабрда Тожикистон Республикаси Олий Мажлисига йўллаган навбатдаги Паёмида ҳам ёшларнинг бунёдкорлик, эжодкорлик, ташаббускорлик қудратига бундан буён ҳам эътибор қаратилиши таъкидланган.

Ўтган 2017 йил тарихий саналарга бой йил бўлди. Жонажон Ватанимиз Тожикистон Республикаси Мустақиллигининг 26 йиллиги, Миллий бирлик ва тутувлигимизнинг 20 йиллиги, тарихий ва тақдирсоз дея эътироф этилган Тожикистон Республикаси Олий Мажлиси Сессиясининг 25 йиллиги ва бошқа саналар фикримизнинг далили бўла олади. Бу саналарнинг мамлакатимиз фуқаролари томонидан катта қувонч ва кўтаринки кайфият билан қайд этилиши, она Ватанга, Тинчлик ва миллий бирлик Асосчиси- Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти Жаноби олий,

муҳтарам Эмомали Раҳмонга бўлган самимий муҳаббат ва ишонч туйгуларининг намойиши бўлди.

Тожикистон Республикаси Ҳукуматининг тавсияси билан БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 2016 йил 21 декабрда “Сув устувор тараққиёт учун” 2018-2028 йилларга мўлжалланган ҳалқаро ўн йиллик амалиётлари резолютсия қарорларининг қабул қилиниши Ватанимиз, хусусан, Миллат пешвоси муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг ҳалқаро миёсда етарлича обрў ва нуғузга эга бўлганлигининг ёрқин далилларидир. Бу ҳар биримиз учун фаҳр ва ифтихордир. Навбатдаги Паёмда қайд этилишича “Сув устувор тараққиёт учун” 2018-2028 йилларга мўлжалланган ҳалқаро ўн йиллик амалиётлари янги ўн йиллик бўлиб, сув заҳираларини тараққиёт устуворлиги мақсадига йўналтиришга хизмат қилишига шак-шубҳа йўқ. “Тожикистон Республикаси жаҳон сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик вазияти ўзгарганига қарамасдан, иқтисодий тараққиёт, стратегик мақсадларга



еришиш ва шу йўл орқали аҳоли муносиб ҳаётини таъминлаш йўлида устувор қадамлар орқали интилмоқда”. Тожикистон Республикаси Президенти Миллат пешвоси Эмомали Раҳмоннинг 2017 йил 22 декабрда Тожикистон Республикаси Олий мажлисига Паёмидан келип чиқадиган галдаги вазифалар шундан иборатки, шарафли ҳалқимиз, ноҳия дошларимиз 2018 йилда бунёдкорлик ва яратувчанлик ишларини янада ғайрат билан давом эттириб, янги ютуқларни қўлга киритишга муваффақ бўладилар. Ноҳия дошларимизнинг янги йилдаги муқаддас вазифаси мустақиллигимизнинг давлатдорлик появларини янада мустаҳкамлаш учун бунёдкорлик ва яратувчанлик ишларини бўшаштирмай, ёшларни ватанпарварлик, миллий қадриятлар, урф-одатлар рўҳида тарбиялашдан иборат бўлиб қолади. Ўтган йил қўлга киритилган натижага тажрибалар бунга кафолат ва далилларидир.

“Анъаналар, тантаналар ва урф-одатларни тартибга солиш түғрисида”ги Тожикистон Республикаси Қонуни қонуна амалга ошаётганди кувончли ҳол бўлиб, исрофкорлик беҳуда сарфу харажатлар олди олинмоқда. Дарҳақиқат, мазкур Қонун қабул қилинишидан илгари тўй ва маъракаларда қозон-қозон ошлар дамланар, кўплаб чорва сўйилар, тўйдан ва дағнин маросимларидан кейин маърака соҳиблари иқтисодий қийинчиликларга рўбару бўлишар эди. Бунинг устига меҳмонларнинг маъракаларда кўп овқат истеъмол қилиши кузатилар, албатта пировард натижада касалликка олиб келишига ҳеч ким кафолат бераомасди. Шу мавзуда фикр юритишига қарор қилдик.

Кўп ейишнинг заҳматларидан бири шубҳасиз беморликдир.

Лукмони Ҳаким ўз ўғлига насиҳат қилиб, “Эркакни уч нарса

КАМ ЁЙИШ-СОҒЛОМ БЎЛИШ ГАРОВИ

“Анъаналар, тантаналар ва урф-одатларни тартибга солиш түғрисида”ги Тожикистон Республикаси Қонуни амалга ошаётганди кувончли ҳол бўлиб, исрофкорлик беҳуда сарфу харажатлар олди олинмоқда. Дарҳақиқат, мазкур Қонун қабул қилинишидан илгари тўй ва маъракаларда қозон-қозон ошлар дамланар, кўплаб чорва сўйилар, тўйдан ва дағнин маросимларидан кейин маърака соҳиблари иқтисодий қийинчиликларга рўбару бўлишар эди. Бунинг устига меҳмонларнинг маъракаларда кўп овқат истеъмол қилиши кузатилар, албатта пировард натижада касалликка олиб келишига ҳеч ким кафолат бераомасди. Шу мавзуда фикр юритишига қарор қилдик.

Ҳалок қиласди: кўп ухлаш, кўп ейиш, кўп гапириш”, -деди. Иллати мардум зи пурхўри бувад, Ҳўрдани пур тухми бемори бувад.

(Яъни, инсонларнинг дард иллати кўп ейишdir, тўйиб ейиш эса дардманликнинг уруғидир.), -деди шоирлардан бири.

Кайковус эса ўз ўғлига бундай насиҳат қиласди: “Фақирликка сабаб бўладиган оғатни исроф деб билгин. Еб-ичишида, ҳар қандай иш қилишда исроф қиласлик лозим”. Яна “Мифтоҳ-ул-жинон” номли китобда “Ислом динида биринчи пайдо бўлган бидъат кўп ейишdir” дейилган.

Ҳусайнин воиз Кошифий “Футувватнома сultonий” номли китобида “Таъзия таомидан парҳез қилинглар мумкин қадар ўша томонга етимнинг ҳаққи бўлса ва ёки ворис ғоиб бўлса”, -дейилади.

“Анъаналар , тантаналар

ва урф-одатларни тартибга солиш түғрисида”ги Тожикистон Республикаси Қонунида дағнин ва азадорликка оид 11-моддада, “уч”, “қирқ” ва “йил” сингари маросимларнинг чорва сўймасдан ва таомсиз ўтказилиши қайд қилинган . Бу маросимларнинг айни кунларда бетаом, чорва сўймасдан ўтказилаётгани сарфакорликка ва юқорида қайд қилинган кўп ейишликнинг олдини олишга сабаб бўлаётгани мақтовга сазовордир.

Ҳадиси шарифда : “Еру осмон орасидаги барча яхшиликларнинг боши очлиқдандир. Еру осмон орасидаги барча фиску фужур ва ёмонликлар манбаи тўқлиқдандир”, -дейилади. Ҳақиқатан ҳам кам овқат ейиш соғлом бўлишнинг кафолати, гаровидир. Пулу молинг исроф бўлиши исроф бўлмаслиги, барча яхшиликларнинг сарфакорликнинг боши, тану жон саломатлиги боисидир. Шунинг учун соғлом турмуш тарзини шакллантириш

лозим. Омор мальумотларига кўра, ер юзида қанд касаллиги, қон босими ошиши , калций етиш маслиги, юрек касалликлари, фарзандсизлик ва рак касалликлари жуда кўпайганмиш. Овқатланиш одобини билмаслик ва ҳаддан ортиқ таомларни пала-партиш истеъмол қилиш бу касалликларга сабаб бўлишини ҳамма билади, бироқ бундай амал қилинмайди.

Сарвари коинот Муҳаммад (с.) (“Шамойилия Муҳаммадия” номли китобда келтирилишича), иссиқ мижозли таомни совук мижозли таом билан истеъмол қилар экан. Масалан, бодирингни хурмо билан тановул қилишлари келтирилган. Парҳез саломатликнинг муҳим омилидир. Шоир айтмоқчи:

Физои кам шифоангиз бошад, Вале асли даво парҳез бошад.

Яъне, кам емоқнинг ўзи шифодир, чунки давонинг асли парҳездир.

Муҳаммад Исо.

ИТ ЙИЛИ ВАФОГА ТЎПИҚ БЎЛСА НЕ АЖАБ?



Ҳар янги йил мучал ҳисоби билан бирор ҳайвон номи билан аталиб, шу ҳайвон хислатлари билан шарҳланиб, у ерда инсонларнинг орзу ва аъмоллари ифодаланиб келинган. Утган йил-тovуқ йилини гўзаллик или деб аташган эди. Дарҳақиқат, Аллоҳнинг меҳрибонлиги ва иродаси ила шараф-

манд ҳалқимиз учун ўтган йил тинчлик ва осоишиштади, бунёдкорлик ва юксалиш йили бўлди. Келаётган йилни мучал йили ҳисоби билан ит йили дейишади. Ит йилида туғилгандарнинг мучалини вафодор дейишади. Дарҳақиқат, вафодорлик итнинг энг яхши хислатларидан ҳисобланади. Ит сигир каби инсонга энг биринчилардан бўлиб, аҳил, дўст бўлган жонивор ҳисобланади.

“Кошки итнинг 10 хислати менда бўлса эди” -, деган экан бузурглардан бири. Айтишларича, итларнинг ажаб хислатлари бўлармиш.

Итнинг биринчи хислати –эгасига вафодор, нон берган соҳибига бир умр вафодор бўлар экан.

Иккичи хислати-ит зийрак, ҳовлига қадам қўйган дўсту душманни тезда пайқайди.

Учинчи хислати- ит энг сабрли ҳайвонлардан, очликка ва дардга сабр қиласди.

Тўртинчи хислати –қаноатлилик, ит эгасининг берганига қаноат қиласди.

Бешинчи хислати-ит меҳрибон бўлади. Эгаларига меҳрибон, айниқса, болаларига меҳрибон бўлади. Кичик болалари билан ўйнайди. Уларнинг жунидан торитб юлишларига ҳам чидаб беради.

Олтинчи хислати- содик бўлади. Эгаси қаерга бошласа, эргашиб кетаверади.

Еттинчи хислати- ҳеч қачон хиёнат қиласди.

Саккизинчи хислати- хизматини миннат қиласди. Озгина овқатга ҳам кечаси билан ҳаккилаб чопиб юриб, ҳовлини қўриқлайди.

Тўққизинчи хислати- ит одамларга раҳм-шафқатли бўлади.

Үнинчи хислати- ит шароитга тезда кўникувчан бўлади. Жой ва ўрин танламайди. Ҳовлининг қаерида бўлса ўша ерда ётаверади.

Сичқону сигиру паланг сўнгра қуён, Булардан кейин келар балиқ ҳам илон.

Улар ортидан от, қўй келади аён,

Маймун, товуқ, ит, баъд хук охирдир аён.

Муҳаммад Исо

ҚИЗИҚАРЛИ МАТЕМАТИКА

Икки қишлоқ орасида битта кўл бўлиб, ундан ўтиш учун фақат биргина қайиқча бор. Қайиқ бир кишига мўлжалланган бўлиб, икки киши унга сифмайди . Кўл бўйида доим турди. Ким келса келиб ўтади-да, яна қайиқни боғлаб ўз ўғлига кетаверади. Бир куни шу кўлдан ўтмоқ учун бир вақтда икки киши кўл бўйига келди. Шу қайиқ ёрдамида кўлдан ўтиб кетишиди. Қани топинг-чи, улар қандай қилиб ўтиб кетишиди ?

ФОЗЛАР ҚАНЧА?

Осмондан бир гала фозлар учеб ўтмоқда. Ерда бир қаноти синган бир фоз уларга қараб: “Эй, юз фозлар! Мени ҳам олиб кетинглар, қанотим синган майиб фозман, учолмайман”, -дэя зорланди. Осмонда учеб кетаётган фозлар бошлиғи унга юзланиб шундай деди;- Эй қаноти синган фоз, биз юзта эмасмиз. Ҳозир биз қанча бўлсак, яна шунча фоз қўшилса, қўшилганинг ярими қўшилса, кейин яримга яна ярим қўшилса, шунда сен ҳам қўшилсанг юзта фоз бўламиз”,-деб учеб кетиби.

Топингчи, фозлар қанча экан?

Исмоил Нурматов, Нафақаҳўр, СССР Халқ маорифи аълочиси

Бу қизиқ?

ҚАДИМИЙ МИСРДА

Археологлар Мисрдаги қадимий эҳромларда қазилма ишларини олиб бориш жараёнида “Янги йилнинг бошланиши” акс эттирилган кўззанинг синиқларини топишига муваффақ бўлышган. Қадимий Мисрда янги йил Нил дарёсининг тошиши- тахминан сентябр ойларнинг охирларига тўғри келган. Нил дарёсининг тошиши мамлакат аҳолиси учун жуда муҳим бўлган. Дарё тошса чўлбиёбонлар гуркираб яшнаган. Шу боис одамлар Нил дарёсида кемаларда сузиб, қўшиқ ва шеърлар айтишиб хурсандчилик қилишган.

ҚАДИМИЙ РИМДА

Римликлар бир-бирларига янги йилда баҳт-саодат, муваффақият ва соғлик тилашган . То император Юлий Сезар замонигача Римда март ойида янги йил қайд қилинар эди. Милоддан илгариги 46- йилда янги йил янги тақвимга мувофиқ Император фармони билан

1 январда байрам қилинадиган бўлди. Шундай қилиб Қадимги Римда янги йил байрами ушбу русумда жорий этилди. Ой номи Янус (икки юзли) деб аталадиган бўлди. Чунки бу ном римликларнинг худоси номи билан боғлиқ эмиш. Бир юзи ўтган йилга яна бир юзи янги йилга қаранг бўлармиш. Календар шу тушунчадан олинган бўлиб, янги йил маъносини ифодалар экан.

ҚАДИМИГИ БОБУЛДА

Қадимги Бобулда янги йил баҳор фаслида нишонланган. Байрам кунлари шоҳ 4-6 кун шаҳардан ташқарига чиқиб кетарди. Шоҳ шаҳарда бўлмаган кунларнида янги йилни нишонлаб, хурсандчилик қилишган. Шоҳ сарой аҳли билан байрамона либосларни кийиб шаҳарга қайтгач, халиқ ҳар кунлик ишига боришган.

ГАЛЛИЯ (ФРАНСИЯ)ДА

Хозирги Франсиянинг Галлия аҳолиси ва келтлар қабиласи эса октябр ойининг охирида янги йил байрамини нишонлаб. Янги йилда келтлар хоналарини дарахт шоҳчалари билан оро беришган. Улар “Дарахт шоҳчалари жинларни хоналардан ҳайдайди “дэя тасаввур этишарди. Вафот қилганлар рўхи янги йилда тирилади деган ақидалари ҳам бор эди. Келтлар римликларнинг кўпгина расмусларни эгаллаб олишган эдилар. Шоҳ бойлардан кўпгина тўхфалар олишган. Тўхфалар асосан тилло ҳамда жавоҳиротлардан иборат бўлган.

АНГЛИЯ

Ўрта асрда янги йил Англияда март ойида нишонланган. 1752 йилда мамлакат Парламенти Фармони билан янги йил 1 январда ўтказилди. Ушбу кун эндиликда истироҳат қилинадиган бўлди.

РОССИЯ

Россияда ўрта асрларда янги йил 1 марта байрам қилинган. 14-асрда Москва калисоси қарор чиқариб, янги йилни юон тақвимига биноан 1 сентябрга ўтказишни жорий қилиди. 1699 йилда Пётр 1 Европа сафаридан қайтиб келгач, маҳсус фармон билан янги йилни 1 январда байрам қилинишини жорий қили. Шундай қилиб, 1 январ янги йил байрами деб эълон қилинди. Россияда 1700 йил юлиан календарига мувофиқ 1 январ янги йил байрами жорий қилинган.

Улуғбек М.

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти ичроияи Ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

САРМУҲАРРИ САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ

Нишони мо: 68943, н. Қубодиён, кӯчаи И. Сомонӣ 88.

Рўзнома 23 декабря соли 2013 таҳти №0307/ раздар Вазорати Фарҳанги ЧТ ба қайди давлати гирифта шудааст.

Рўзнома ба хотири гуногунандеши мақолаҳо чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ метавонад мувофиқат нақунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятиро ба дўшагирад, дастхат ва суратҳо баргардонида намешавад.

Телефон барои тамос: 93-842-36-25

Рўзнома бо төъодди 3090 нусха дар матбааи «Мега-принт» нашр шуд.